

ВИЖАГИХОИ ШЕЪРИ
МАДҲӢ-СИТОИШИИ ЗАМОНИ
САЛҶУҚИЁН

ОСОБЕННОСТИ ХВАЛЕБНОЙ
ПОЭЗИИ СЕЛЬДЖУКСКОГО
ПЕРИОДА

PECULIARITIES OF
HYMN-PRAGMATIC
POETRY OF THE SELJUK PERIOD

Ҳайдаров Фахриддин Наботович, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)

Ҳайдаров Фахриддин Наботович, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории таджикской литературы ТНУ (Таджикистан, Душанбе)

Haydarov Fakhriddin Nabotovich, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Tajik Literature History, Tajik National University (Tajikistan, Dushanbe),

E-mail: fakhrizamon@mail.ru

Калидвоҷаҳо: Муиззӣ, шеъри мадҳӣ-ситоиши, Салҷуқиён, қасида, ситоши.

Дар мақола вижагиҳои шеъри мадҳӣ-ситоишии замони Салҷуқиён баррасӣ гардида, муаллиф бо пешинҳод кардани далоили зиёд қӯшии ба ҳарҷ додааст, ки ба таври дақиқ маҳсусиятҳои хоси шеъри мадҳӣ-ситоишии замони Салҷуқиёнро муайян намояд. Барои арзёбии масъалаи мазкур муҳаққиқ ба арзёбии маълумоти муаллифони сарчашимаҳои адабиву таърихӣ ва ёддошти муҳаққиқони муосир дар ҳамин масъала пардохтааст. Муаллифи мақола аз ҷумла таъкид менамояд, ки шоирони дигари асри X, ки амирони Сомониро мадҳӯ ситоши мекарданد, илова бар он ки ин корро барои худ вазифаи шоирӣ медонистанд, аз эҳсосоти воқеӣ барҳӯрдор буданд, зеро амирон ва мамдуҳони эшон аз миёни мардуми маҳаллӣ ва бумӣ барҳоста буданд. Аз нимаи дуюми қарни панҷум, ки тақрибан шуруи давраи Салҷуқиён аст, ба тадриҷ тағйирот ва таҳаввулоти зиёде вориди шеър гардид ва сабкӯи услуги қасидатардозӣ ва тарзи баёни мақсади шоир дигар шуд. Нуктаи қобили таваҷҷӯҳ он аст, ки рушиди адабиёти касбии дарборӣ дар ин давра, пеш аз ҳама, аз рушиду нумӯъ ва тавсеаи забони форсӣ-тоҷикӣ вобаста буд, зеро забони расмӣ ва коргузории дарбори салҷуқиён форсӣ-тоҷикӣ буд. Дар баробари ин, пеш аз ҳама, вазирон, ки забони шеър барояшон забони модарӣ буд, ҳомиёни шоирон буданд.

Ключевые слова: Муиззи, хвалебная поэзия, сельджуки, касыда, хвала.

В статье рассматриваются особенности хвалебной поэмы сельджукского периода, а автор, приводя множество аргументов, попытался точно определить специфические особенности хвалебной поэмы данного периода. Для оценки этого вопроса исследователь обратил внимание на данные авторов литературных и исторических источников и заметки современных исследователей. Также подчеркивается, что и другие поэты X века, восхвалявшие саманских эмиров, помимо того, что считали произведение своей поэтической задачей, они наслаждались настоящими чувствами, поскольку их эмиры и правители были выходцами из числа местного и коренного народа. Со второй половины V века, что примерно является началом сельджукского периода, в поэзию постепенно вносились множественные изменения и разработки, менялся стиль и способ выражения цели поэта. Стоит отметить, что развитие профессиональной придворной поэзии в этот период зависело, прежде всего, от развития, типа и расширения персидско-таджикского языка, поскольку официальным языком сельджукского двора был персидско-таджикский. При этом в роли покровителей поэтов выступали прежде всего министры, для которых язык поэзии был родным.

Keywords: Muizzi, hymn-praise poem, Seljuks, eulogy, praise.

The article scrutinizes the characteristics of hymn-praise poetry during the Seljuk period, wherein the author endeavors to meticulously delineate its specific attributes through a plethora of arguments. To facilitate this assessment, the researcher meticulously examined data from literary and historical sources, as well as insights from contemporary scholars on the subject. Notably, the article underscores that poets of the 10th century, while undertaking the poetic task of extolling the Samani emirs, genuinely experienced profound sentiments, given that these emirs and leaders hailed from the local populace. Throughout the latter half of the fifth century, corresponding roughly to the onset of the Seljuk era, numerous transformations and advancements were gradually introduced into poetry, affecting both the style of odes and the poet's purposeful expression. It is noteworthy that the advancement of courtly literature during this period was intrinsically linked to the evolution, diversity, and prevalence of the

Persian-Tajik language, which served as the official language of the Seljuk court. Moreover, patrons of poets primarily comprised ministers, for whom poetry was a native tongue.

Муҳтавиёти шеъри форсӣ аз оғоз, яъне аз рӯзгоре, ки намунаҳоеро аз он дар даст дорем, бо ситоиш омехта аст, ситоиши манзараҳои табиат ё ситоиши шаҳс ва ё ҳар ду. Сипас баробари тадриҷан ташаккул ёфтани доманаи адабиёт ва бо анвои гуногун суруда шудани шеър, навъи хоссе аз он, яъне мадеҳа ба васфи ашхос маҳсус гардид. Дар истилоҳи аҳли адаб мадҳ, яъне васф ва сиудани шоир мамдуҳашро ба сифоту фазоили писандида мебошад. Дар саросари таърихи тамаддуни башарӣ аз рӯзгорони пешин то имрӯз маддоҳони бешумореро метавон пайдо кард, ки барои арбоби қудрат ашъори бешуморе суруда, бар ивази он манфиате дидаанд. Қолаби роиҷ барои мадҳ аз қадим қасида будааст ва маъмулан, вакте аз мавзуи мадҳ сухан меравад, пеш аз ҳама, жанри қасида пеши назар меояд.

Дар ҳусуси мадеҳа ва сайри таҳаввулу ташакули он Нодири Вазинпур тадқики мукаммале анҷом додааст. Дар тадқики худ вай мавзуи мадҳро аз оғоз то рӯзгори имрӯз дар мисоли адабиёти араб, Аврупо, рус, Осиёи Сағир ва амсоли он мавриди пажуҳиш қарор додааст. Дар ин робита ишора менамояд, ки барои мадҳ голибан аз «қасида» истифода мешуд, чунки ин навъи шеър бо шаклу ифода омода ва бо фахомату зебоии алфоз ва равиши хоссе, ки дар ҳондани он маъмул аст, барои баёни маноқиб ва зикри мавориди фазилат ва бартарии мамдуҳ аз ҳар навъи дигар муносибтар аст. Шоирон мекӯшиданд, ки дар қасида суханро дар сатҳи олий ва ағлаб дур аз дарки омммаи мардум қарор диханд ва онро фақат дархӯри мутолиа ва қазовати хос ва аҳли илму адаб созанд [6, с. 310].

Тавре ишора шуд, аксари муҳаққиқони шеъри форсӣ мавзуи нахустини шеъриро, ки ба забони форсӣ суруда шудааст, мадҳ, ё худ ситоиш мешуморанд. Иллати ин амр он аст, ки шеъри форсӣ ба дарборҳо ихтинос дошт ва шоирон аз дастгоҳҳо давлатӣ ва аз умраву ричол ротибаву вазифа мегирифтанд, то ононро сано гӯянду зикри маҳомидашонро бар рӯйи рӯзгор муҳаллад созанд [20, с. 353]. Яке аз қадимтарин маъхазхое, ки ба ин нукта ишора мекунад, китоби «Таърихи Систон» аст, ки дар ин маврид дар бахши «Рафтани Яъқуб ба Ҳирот ва гирифтани Ҳирӣ» иттилоъ медиҳад. Бо дар назардошти нақли китоби «Таърихи Систон» нахустин шеър ба забони форсӣ аз ҷониби Муҳаммад Васифи Сагзӣ дар мадҳи Яъқуб ибни Лайси Саффорӣ гуфта шуда ва матлаи он ин аст:

**Эй амире, ки амирони ҷаҳон ҳосаву ом
Бандаву ҷокару мавлову сагбанду гулом [22, с. 208-210].**

Мадҳу ситоиши салотину бузургон ва арбоби замон, ки, зоҳирان, аз ин замон оғоз шуда буд, андак-андак яке аз мавзӯъҳои аслӣ ва муҳимму густардаи қаломи манзуми форсӣ гардид ва дар барҳе замонҳо ба ниҳояти авчи худ расид. Гоҳ дар тули таъриҳи равнави он коста шуд, аммо ин бало ҳеч гоҳ аз гиребони шеъру адаби форсӣ даст барнадошту қарнҳо идома ёфт ва ҳатто то рӯзгори мо расид [6, с. 34].

Дар авоили амр, яъне дар қарни ҷаҳоруму қарни панҷум мадҳ ҳамроҳ бо муболигаҳои бисёр шадид набуд, зеро мамдуҳон голибан аз хонандонҳои бузург ё подшоҳоне адибу некӯсиришт будаанд. Барои мадҳи ин гуна мардум шоир мазомини мутанаввею муҳталифи табиӣ дорад [20, с. 354].

Дар ин робита Саидчаъфар Саидӣ дар мақолаи «Татаввури мадеҳасароӣ дар адабиёти форсӣ то қарни шашум» таъқид менамояд, ки дар мадоҳи давраи Сомонӣ хисоли мамдуҳ бе такаллуф ва ё бо андак муболигот бо таъбирае сода баён мешуд ва бо овардани байти аввали қасидаи Муҳаммад ибни Вассиф илова менамояд, ки ситоянда ончиро медида, ба назм овардааст [26, с. 273-274].

Баробари ба қудрат Сомониён авзои шеър, баҳусус, мадеҳасароӣ ба худ ранги тозае гирифт. Рӯдакӣ ва шоирони дигари асри X, ки амирони Сомониро мадҳу ситоиш мекарданд, илова бар он ки ин корро барои худ вазифаи шоирӣ медонистанд, аз эҳсосоти воқеӣ бархӯрдор буданд, зеро амирон ва мамдуҳони эшон аз миёни мардуми маҳаллӣ ва бумӣ барҳоста буданд. Сомониён бо ифодай гуруру виқори қавми голиб бар бегонагон кӯшиши зиёд ба ҳарҷ медоданд, то забони порсии дарӣ ва давлати мустақили тоҷикон рушд ёбад.

Муҳаммад Ҷаъфари Маҳҷуб дар ин маврид риояи эътидол ва воқеъгароиро аз нукоти мусбати шеъри ин давра ҳисобида, дар тавзехи он мегӯяд: «Шоир ва маддоҳ дар сиудани мамдуҳи хеш ба роҳи муболига намерафта ва мекӯшидааст, то сифоти некуии вайро ба шунавандагон арза дорад» [11, с. 83]. Дар ин роҳ ҳар кас ба газофагӯй мепардохта, дигарон даҳон ба эътиroz мекушуданд.

Дарвоқеъ, агар яке аз намояндағони машхури аспи X устод Рұдакиро мисол биёрем, мұхимтарин хусусияти әгоди ү дар боби сурудан ашъори мадхай, «дурусту рост» мадх шудани мамдух аст. Инак, Рұдакій мегүяд:

*Ман он-ч мадхи ту ғұям, дуруст бошаду рост
Маро ба кор наояд сирешиму кайло.*

Дастури әгодии «дурусту рост», ки Рұдакій дар гүфтани ашъори мадхай таъкид кардааст, пеш аз ҳама, ба нияти пок ва ихлоси шоири ватандұст нисбат ба амironи Сомонй алоқа дорад [2, с. 164]. Боладан туркони ғазнавий дар Хурасан сиёсатхои марбут ба фарханғ ва таърихи Эрон, ки дар даврахой қабл бо камоли майл мавриди истиқбол қарор мегирифт, камранг шуд. Забекулло Сафо мұтакид аст, ки «дар авоили ин ахд, яъне нимаи дувуми қарни панчум ва оғози қарни шашум, ҳанұз шеъри порсій таҳти таъсири сабки давраи аввали Ғазнавий қарор дошт ва ҳатто гоҳ шоироне мекүшидан, ки сабки Сомониро әхё кунанд. Аз қасоне, ки дүнбалаи сабки Сомониро дар ин ахд гирифтанд, яке Носир ибни Ҳусрави Қубодиёній буд, ки қасоиду ашъори ү ба тамоми маъній сухани шоирони авохир қарни чахорумро ба ёд меоварад. Дигар Қатрони Табрезій аст, ки бо татаббўїи девонҳои устодони ахди Сомонй дар тақлиду таъқиби сабки онон маҳорат хосил карда буд. Шоироне, аз қабили Ломей низ ба таъқиби сабки шуарои давраи аввали Ғазнавий назар доштанд. Масалан, Қатрон бо он ки забони ахди Сомониро тақлид мекунад, бо ворид кардани саноэй дар шеър мактаби хоссеро мекушояд ва Носири Ҳусрав, ки тафаввух ба қаломи күхнаи ахди Сомонй аз ихтисосоти ўст, бо омехтани фалсафа дар сухани худ ва пеш гирифтани баҳсҳо ва афкори тоза – муваҷҷиди сабки хос ва тариқаи қадиде дар шеър мегардад. Дар авоили қарни шашум низ ҳанұз татаббўїи девони авоили қарни панчум мутадовил буд, лекин ин амр аз оварданни тариқаҳои қадид пешгирий намекард, масалан, Саной ва Муиззӣ, ки девонҳои Фаррухӣ ва Ӯнсурро татаббӯй мекарданд, ҳар як шеваи хос доранд, ки бо шеваи амо тафовут дорад» [20, с. 50].

Дар асл, шеъри мадхай дар аспи Ғазнавий бо қасоиди Фаррухию Ӯнсурӣ ба камол расида буд ва шоирони аспи Салчукӣ ночор мекүшидан, ки дар васфи мамдух, муаррифии шоиста ва бартар шиносонидан ү аз пешиниён мазмунхое биофаранд, ки шоирони пешин нагуфта бошанд. Ҳамаи ин омилҳо өочиб гардид, ки дар нимаи аввали қарни XII таҳаввуле амиқ дар мадеҳасароӣ ба вучуд омада, шеъри мадхай ба як бор аз мағхуми хоси худ хориҷ шавад ва ба ғояте аз игроқ ва балки газофагӣ бирасад. Дар ин робита Мұттаман ишора менамояд, ки «аз нимаи дуюми қарни панчум, ки тақрибан шуруи давраи Салчукциён аст, ба тадриҷ тағиирот ва таҳаввулоти зиёде орази шеър гардид ва сабку услуги қасидапардозӣ ва тарзи баёни мақсад сурати дигаре ба худ гирифт. Гүяндагони ин аср аз содагӣ ва сароҳати аввалия, ки аз ихтисосоти умдаи аспи Сомонй ва Ғазнавист, удул карданд ва ба воситай таъсири муҳиту сайри такомуле табиӣ ва нуфузи фикрию маънавии адабиёти араб ва духули улуму маориф дар адабиёту авомили дигар дучори тақаллуғу лаффозӣ шуданд, агарчи қасидасароӣ дар ин давра ба авчи камол расид ва қасидасароени бузурге, монанди Анварио Масъуди Саъду Амир Муиззию Ҳоқониу Чамолиддини Исфаҳониу Захири Форёбию Мацируддин Байлақониу Рашидаддини Ватвоту Саноию Амъақу Мұхторио Абдулвосеи Ҷабалию Адид Собири Азрақӣ ва бисёре дигарон, ки аз зумраи бузургтарин қасидасароени Әрон ба шумор мераванд, зухур карданд, vale таваҷҷуҳ ба иборатпардозиу лаффозӣ ва шеваи ашъори ҳаҷвияву шиквоияву фахрия ва ғалабай таассуботи динӣ ва заволи руҳи миллияту эрондұстӣ ва истимдод аз мавуоти илмию фалсафӣ ҷиҳати нишон додани маротиби фазлу дониш ва зуҳури таъқиду пеҷидагӣ дар қалом ва удул аз содагӣ ва равонии табиӣ ва ҳамчунин фасоди ахлоқӣ ва тақаддиу ғадопешагии баъзе аз шоирон ва масоили дигар то ҳади зиёде мӯчиби коҳиш аз арзиш маънавии адабиёти ин аср гаштааст» [15, с. 138-139].

Ба қавли Нуғмонӣ «Шуарои дарбори Маҳмуд гузашта аз таъриху ахлоқ, фанни шеъру адабро тараққӣ дода, домани онро ба андозае вұсқату баст доданд, ки ҳар навъи мазмун ё мавзуеро қодир буданд ба назм қашидаву манзум баён кунанд. Вақоенигорӣ, афсонасозӣ, ибрози тамоюлоту әхсосот, тавсифи табиат, тасвири манозири құдрат ва, билохира, бар ҳама ақсоми сухан мусаллат буданд [16, 65-66]. Ҳуди мавқеяти шоирони даргоҳ оноро мұваззаф месоҳт, ки пеш аз ҳама, барои базмҳои бузурғи дарбор шеърхои пуршукӯҳ бигүйнд. Аммо устодони даргоҳи Ғазнавиён метавон гүфт, ки ҳамаи имконоти ситоиш аз накуқориҳои валинеъматиро ба кор бурда, ба таври некӯ ба поён расонида буданд. Тархи матлаби ошиқона (насиб)-ро Рұдакий бузург дарафканда буд. Ӯнсурӣ шиква карда буд, ки пас аз Рұдакій падид оварданни ғазал номумкин аст. Матлаъ бо нигораи гетӣ ҳам мояи душвориҳое мешуд. Медонем, ки ин нигораҳо ба он фаслҳои сол вобастагӣ доранд, ки бузургтарин ҷашнҳо, аз чүмла, ҷашни Сада дар рӯзгори Султон Маҳмуд то андозае мамнұй шуда буд. Мехргон ҳам дар рӯзгори Салчукциён дар маҳоғили дарборӣ аҳамияташро яқсара аз даст дода

буд. Танҳо ҳамон як Наврӯз монда буду бас. Талош барои нигориши идҳои ноби исломӣ дар насибҳо, ба сабаби вижагии гоҳномаи навини қамарӣ, комёбӣ надошт [4, с. 506].

Шоирон аз вазъи бамиёномада роҳи баромад мечустанд ва бо баҳрагирий аз нармии соҳтори қасида ва набудани иртиботи дақиқи мантиқӣ миёни байтҳои чудогонаи он, ба даровардани нуктаҳои нав ва бикр ба он оғоз карданд, ки ҳанӯз андешаҳо ва симоҳо қолабӣ нашуда буданд. Бештарин баҳши девони яке аз бузургтарин устодони қасидаи Салҷуқиён, Амирушшуаро Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдулмалики Муиззӣ ҳам ба ҳамин равиш навишта шудааст.

Бо ин ки дар ашъори Муиззӣ, баҳусус дар қасоиди ў, татаббӯй ва истиқбол аз қасидасароёни салаф мушоҳида мешавад, ин мушобиҳат, аслан, ба соҳт ва тарҳи мавзуз махдуд мегардад ва хусни таваҷҷӯҳ бар услугу сабки суханпаардозӣ, ҳамчунин, васоити тазийини қаломи бадеӣ бар он ғолиб мегардад. Барои мисол, ба оғози ҷунин қасидаи баҳорияи ў менигарем:

*Мушиқу шингарф аст гӯи рехта бар қӯҳсор,
Нилу зангор аст гӯи рехта бар ҷӯйбор.
Табли аттор аст гӯи дар миёни гулситон,
Тахти баззоз аст гӯи дар миёни лолазор.
Аз замин гӯи бароварданд ғанчи шойгон,
Бар ҷаман гӯи пароканданд дурри шоҳвор.*

Ошкор аст, ки ин даромад аз баҳорияи пурвозаи Фарруҳӣ таъсир гирифта, ки бо ин суханон оғоз мегардад: «Чун паранди нилгун бар рӯй пӯшид марғзор» ва дар он нигораи додгари кардани асбон дар баҳорон омадааст. Аммо бо сатҳитарин ҳамсанҷӣ басанд аст, ки дарёбем сабки Муиззӣ аз сабки Фарруҳӣ то чӣ андоза тафовут дорад [4, с. 506-507].

Идомаи ин раванд эҳсоси дар умқи ашъори дарборӣ пайдо шудани услуги нави адабии суханварӣ мегардад. Дар эҷодиёти шоирон алomatҳои дур шудан аз содагии пештара ва майл ба мураккабии суханварӣ мушоҳида мешавад. Ин услугу бар мағҳуми эстетикие, ки дар ибораи арабӣ ифода шудааст, асос ёфтааст: «Беҳтарин шеър дурӯғтарин шеър аст ва беҳтарин сухан он аст, ки муболига мекунад». Ин услуги ороиши гоҳе ба дараҷаи найранҷҳои формалистӣ расида, тасвирҳои мушаҳҳасеро, ки дар робитаи мустақими мантиқӣ соҳта шудаанд, бо абстрактӣ ва гоҳе гайримантиқӣ иваз намуда, забонро печидатар мегардонад ва коркарди техникии ҳар як байтро ба ҳадди аксар мерасонд. Ин мағҳуми «таҳрифи бадеии воқсият» мукаммалтарин ифодаи худро дар жанри қасидаи мадҳӣ пайдо кардааст. Шоирони маҳфили Салҷуқӣ дар пайи ҳати печидаи сабк қасидаро ба як навъ муаммо табдил додаанд, ки танҳо барои камшумор донандагони рамзиносии шоирӣ фахм аст. Аз ин ҷост дабдабанӣ, гул-гулшукуфонӣ, ниҳоят мураккабии тасвир ва душворфаҳмии забони назми дарбории асрҳо XII-XIII [5, с. 38 -39].

Нуктаи қобили таваҷҷӯҳ он аст, ки рушди адабиёти қасбии дарборӣ дар ин давра, пеш аз ҳама, аз рушду нумӯъ ва тавссеаи забони форсӣ-тоҷикӣ вобаста буд, зоро забони расмӣ ва коргузории дарбори салҷуқиён форсӣ-тоҷикӣ буд. Дар баробари ин, пеш аз ҳама, вазирон, ки забони шеър барояшон забони модарӣ буд, ҳомиёни шоирон буданд. Агар дар миёни вазирон мардоне бисёр фарҳехта, чун Низомулмулк ҳам будаанд, аммо борҳо шуда буд, ки ин мақом ба ононе супурда шавад, ки тавониста буданд аз ӯзимоди сultonҳо барҳӯрдор шаванд, аммо аз ҳар донише маҳруму бебаҳра буданд. Дар ин робита муҳаққики ӯронӣ Нажод Дабирӣ ишора менамояд, ки «Салоциқа забони форсиро забони расмию дарборӣ қарор доданд ва вазирони ин давра, хусусан Имодулмулки Кандарӣ ва ҳоча Низомулмулк фазлӯст ва фарҳангпарвар ва шоирпарвар будаанд ва аз хидмату иноят нисбати фузало ва ӯдабо дареғ намекарданд ва ҳамвора хидмати шоёни таваҷҷӯҳе ба тараққии улуму адабиёт кардаанд» [8, с. 663].

Амирони Салҷуқӣ зарур мешумориданд, ки дар дастгоҳи идориашон мардони донишманд ва шоирону нависандагони хушалиқа бошанд. Онҳо ҷунин корро яке аз шартҳои муҳимми давлатдорӣ медонистанд ва дар ҷалбу нигоҳдории аҳли илму адаб дар дарборҳояшон ба ҳам мусобиқаҳо мекарданд. Ҳамин гуна иқдомот худ василаи ташвиқи адібон ва зуҳури шоирону нависандагони бисёр дар аҳди Салҷуқиён гардида буд. Дар ин давра ба мушоҳида мерасад, ки забони форсии тоҷикӣ пурра ба расмият даромад ва бештар доман густурд [7, с. 571].

Омили дигари рушди шеъри дарборӣ он буд, ки амирони Салҷуқӣ вучуди шоирону ашъори онҳоро василаи тарғиби сиёсати давлатдориашон мөхисобиданд. Яке аз ҳамзамонон ва шогирдони Амир Муиззӣ – Низомии Арӯзии Самарқандӣ зарурати шоиронро дар дарборҳо хеле ҳуб дарк намуда, дар қитоби «Чаҳор мақола» ҷунин навиштааст: «Подшоҳро аз шоири нек ҷора нест, ки бақои исми ўро тартиб қунад ва зикри ўро дар давовину дафотир мусаббат гардонад, зоро ки ҷун подшоҳ ба амре, ки ногузир аст маъзул шавад, аз лашқару ғанҷу ҳазинаи ў осор намонад ва номи ў ба сабаби шеъри шоирон ҷовид бимонад» [19, с.44]. Ҳамаи ин боис мегардад, ки дар ҳуди қаламрави васеи Ҳурросон миқдори шоирон хеле зиёд шавад. Гузашта аз

ин, рафтуомади шоирон аз нохияҳои дигари форсизабонон ба Хурасон ва аз Хурасон ба чойҳои дигар афзун шуд [21, с. 14-15]. Сабаби аз як дарбор ба дарбори дигар рафтани шоирони мадҳасаро дар он аст, ки онҳо меҳостанд дар чойҳои дигар бар ивази қасоиди мадҳии худ силиҳои дилҳоҳ ба даст оранд, зеро төъдодашон хеле бисёр буд.

Муҳаммад Авфии Бухорӣ дар «Лубоб-ул-албоб» дар бораи як саду шаш шоирни аҳди Салҷуқиён маълумот дарҷ намудааст. Ў шуарои қаламрави паҳновари Салҷуқиёнро ба ҷор ҳавза тақсим намудааст: 1) ҳавзаи адабии Хурасон, 2) ҳавзаи адабии Ироқу Моварои Қафқоз, 3) ҳавзаи адабии Мовароуннаҳр, 4) ҳавзаи адабии Фазнин ва гарби Ҳиндустон. Авғӣ то давраи ба фаъолияти адабӣ шурӯй намудани Амир Муиззӣ миқдори шоирони дар Хурасон бударо бисту ду адад муайян кардааст. Мутаносибан дар Мовароуннаҳр – ҳафт, дар Ироқ – даҳ, дар Фазна – сездаҳ шоирро баршумурдааст. Баъд аз марги Муиззӣ миқдори шоирон дар Хурасон – бисту се, дар Мовароуннаҳр – шонздаҳ, дар Ироқ – шаш ва дар Фазнин – нӯҳ адад будаанд [1, с. 68 - 174]. Бо назардошти иттилои Авғӣ маълум мегардад, ки дар замони Салҷуқиён аксари шоирон дар ҳавзаи адабии Хурасон ҷамъ омадаанд. Дар худи Хурасон якчанд доираҳои адабӣ фаъолият доштанд. Чунончи, марокизи адабии Нишопур, Ҳирот, Марв, Балх ва гайра.

Ҳамин тавр, ба миён омадани маҳофили адабии дарборӣ ба яке аз унсурҳои асосии давлатдорӣ табдил ёфта буд. Амирони салҷуқӣ нақши шоиронро дар рӯзгори сиёсию иҷтимоии дарбори Фазнавиён дар ёд доштанд, аз ин хотир, ба ривоҷи анъанаи мазкур мусоидат мекарданд, зеро ниёз ба таърифу тавсиф ва мадҳи шоирон буданд. Аз як тараф меҳостанд бо ин роҳ номашон дар таъриҳи боқӣ бимонад ва аз ҷониби дигар, бо мавҷудияти мадҳияҳо қаноатманди равонӣ ҳосил мекарданд [10, с. 26].

Подшоҳону умарои Салҷуқӣ низ ҳамчун Фазнавиён шуарои дарбориро барои мадҳу ситоиши худ ва мондагории номашон ба хидмат гирифтаанд. Ба қавли Қанбарӣ «рӯзгори Салҷуқиён аспи ривоҷи шигифтовари шеъри ситоиш аст. Шеъри ситоиш ҳеч гоҳ равнақи давраи салотини Салҷуқиро таҷриба накардааст» [14, с. 26]. Ҳерман Этте низ бо ишора ба густариши шеъри мадҳӣ дар рӯзгори Салҷуқиён ҷунин баён мекунад: «равнақи бозори мадҳасароӣ дар садаи дувоздаҳуми милодӣ ва авҷи он дар замони Санҷар ва дарборҳои кӯчаки амирон, ки ба иллати рақобатҳои мутақобил ба ноҷор алоқаманд ба таблиғот будаанд, нишонаи назари мусоид нисбат ба шоирон аст» [27, с. 27]. Албатта, на ҳама шоирон дар бозори шеър муваффақ буданд. Шикваҳои шоирони ин аҳд аз қасодии бозори шеър аз он далолат мекунад, ки дар саҳнаи шоирӣ ракобат ҳеле саҳт буд, зеро сафи шоирон зиёд буд ва табиист, ки на ҳама муваффақ мешуданд. Шоирон меҳостанд дар назди мамдуҳони худ, мисли шоирони аҳди Фазнавӣ, қадру манзалат дошта бошанд, аммо ҳокимони Салҷуқӣ онҳоро дар сатҳи дилҳоҳ қадр карда наметавонистанд. Аз ин рӯ, шоирон дар пешрафти кори худ ба надимони хушзваку шеърдӯсти шоҳони Салҷуқӣ, ки аз ҷумлаи эронитаборон буданд, метавонистанд умед банданд. Нақли Амир Муиззӣ (ваф. 1127), ки аз тарафи муаллифи «Ҷаҳор мақола» оварда шудааст, метавонад далели ин гуфтаҳо бошад. Ба қавли Сайдҷаъфар Шаҳидӣ ғоҳе ҳам ҷунин иттифоқ меафтод, ки мамдуҳе қудрати дарки қасоиди мадҳии шоирро надошт ва агар шоир аз баҳшиши вай бархурдор мешуд, ба хотири қудрати табъ ва мартабаи фазлу шеъри некуи ў набуд, балки иллати дигаре сабаби расидани ў ба силлати мамдуҳ мешуд. Низомии Арӯзӣ аз гуфтаи Муиззӣ ҷунин менависад: «Пас ҷомағӣ ва аҷрои падар ба ман таҳвил афтод ва шоирни Маликшоҳ шудам. Ва соле дар хидмати подшоҳ рӯзгор гузоштам, ки ҷуз вақте аз дур ўро натавонистам дидан. Ва аз аҷрову ҷомағӣ як ману як динор наёфтам. Ва ҳарчи ман зиёдат шуд ва вом ба гардани ман даромад ва кор дар сари ман печид. Ва ҳочаи бузург Низомиддин раҳматуллоҳ дар ҳаққи шеър эътиқоде надоштӣ, аз он ки дар маърифати ў даст надошт. Ва аз аимма ва мутасаввифа ба ҳеч қас намепардоҳт» [19, с. 91]. Табиист, ки вақте дастгоҳи мунаzzame набошад, то ҷунин тоифаро ҳимоят қунад ва истеъоди ононро парвариш дихад то ибтикору завқи онон дар роҳи саҳеху маъқул ба роҳ афтад, он қас, ки умреро дар сурудани шеър ба кор бурда ва нолни худро аз сrai мамдуҳ ҳӯрдааст, ҷун мамдуҳе сазовор ва баҳшандаро наёбад, рӯй ба ситоиши он қас меоварад, ки ўро дармебубаҳшад ва ҷомае бипӯшонад ва аз ин таъриҳ аст, ки расми мадҳатсароӣ ва ҳудуди саногустарӣ дигаргун мешавад ва нисбати байнӣ мадҳу мамдуҳ ба ҳам меҳурад [26, с. 289]. Аксарияти шоирони мадҳоҳи қасидасаро аз ҷиҳати мoddӣ ва маънавӣ азият медианд, ҷаро ки на ҳамеша бо кори шоирӣ майшати худро таъмин карда метавонистанд. Аз ишораи муаллифони сарҷашмаҳо маълум мегардад, ки барои рушду таракқии эҷодиёти шоирни дарбор ташвиқи амирон бо додани атоҳову силлаҳои муносиб омили асосӣ будааст. Масалан, Амир Муиззӣ дар сурудани қасида табъи латифу забони фасехро кофӣ намешуморад, балки мамдуҳи молбаҳшро низ ҳеле зарур меҳисобад:

*На бас бувад, ки дар газал ёру дар мадҳ
Табъе бувад латифу забоне бувад фасех.*

*Маъшуқи созгор бибояд гаҳи газал,
Мамдуҳи молбахш бибояд гаҳи мадеҳ [13, с. 711].*

Аммо амирони Салчукӣ дар баҳшиданси силаҳо ба мисли Сомониёну Фазнавиён ҳиммати баланд надоштанд ва ба шоирони маддоҳ кам эътибор медоданд. Гоҳо беътиноии мамдуҳон сабаби тангии майшати шоирон ва тарки дарбор аз ҷониби эшон мегардид. Чунин ҳолати ногуворро дар рӯзгори шоирони маддоҳи ин давр, амсоли Асирии Ахсикатӣ, Заҳири Форёбӣ, Анварии Абевардӣ, Саной ва бисёр дигарон мушоҳида карда метавонем. Аксар шоирон баробари ба сари қудрат омадани дигарон мамдуҳони худро дигар мекарданд. Масалан, замоне султон Санҷар ба муқобили Бахромшоҳи Фазнавӣ ҷониби Фазнин лашкар кашида, Фазнинро гирифт (соли 1135), маддоҳони Бахромшоҳ, аз қабили Ҳасани Фазнавӣ (ваф. 1169), Абдулвосеи Ҷабалӣ (ваф. 1160) ва дигарон ба ҷониби Санҷар гузашта, ба мадҳу ситоши ӯ шурӯй кардан.

Шоири муваффактарин дар адабиёти дарбори Салчукӣён Абӯабдуллоҳи Муҳаммад ибни Абдумалик Муиззии Нишопурӣ буд. Бино ба ишораҳои шоир дар ашъораш ва муаллифони маъхазҳои адабию таъриҳӣ вай маликушшурои дарбори султон Маликшоҳ ва байдтар султон Санҷари Салчукӣ буд. Қадру эътибори ӯ маҳсусан дар назди султон Санҷар ба дарачае будааст, ки султони мазкур ғоҳи маҷлиси базм ӯро дар бари худ менишондаву «падар» меҳондааст. Дар ин бора ҳуди шоир мегӯяд:

*То қиёмат фахри ман бошад, ки андар базми хеш,
Дар бари таҳтам нишонию падар ҳонӣ маро [13, с. 458].*

Бино ба иттилои соҳибони тазкираҳо Амир Муиззӣ ифтиҳор мекарда, ки бозори шеъраш ҳамеша гарм буда, ягон байти дар тули ҳаёти худ сурудааш ноҳарида намондааст [19, с. 64; 4, с. 514]. Аммо чунин ифтиҳор ба ягон шоири дигари ин аҳд муюссар набуд.

Аз вижагиҳои дигари назми дарбории ин давра бадеҳатан шеър гуфтани шоирон мебошад. Ривоҷи бадеҳагӯй ба имтиҳони шоирон дар ҳунари шоирӣ иртибот дошт. Ин раванд дар ҳаёти адабии дарбор яке аз зуҳуроти муҳим ба шумор мерафт. Маъмулан ба касе, ки даъвои шоирӣ мекард, мавзуе матраҳ мекарданд, то ӯ дар он бора бадеҳадатн ҷанд байт гӯяду қудрати табъи худро нишон дихад. Ин мавзӯъ аз тарафи Низомии Арӯзӣ чунин таъкид шудааст: «Дар хидмати подшоҳ ҳеч беҳтар аз бадеҳа гуфтани нест, ки аз бадеҳа гуфтани табъи подшоҳ ҳуррам шавад ва маҷлисҳо барафрӯзаду шоир ба максад расад» [19, с. 48]. Чунин имтиҳони бадеҳагӯй ба Амир Муиззӣ низ рӯҳ дода буд, ки ӯ мебоист дар мавриди сифати моҳи нав дар арафаи рамазон, ки Маликшоҳ дидо буд ва дар сари дастарҳони шоҳона доир ба валинеъматии султони мазкур дар бадеҳа шеър мегуфт ва ӯ сарбаландона аз ин имтиҳон гузушта буд [19, с. 67-38].

Яке аз мушаҳҳасоти ба назар намоёни назми ин давраи шоирони Ҳурсон пайравии баъзе шоирон аз мазмунҳои шеъри давраи ҷоҳилияи араб аст. Аз ҷумла, пайгирӣ аз мазомини васфи бодияҳо ва зиндагонии саҳротарон дар ашъори Абдулмалики Бурҳонӣ, Амир Муиззӣ, Ломей ва дигарон дидо мешавад. Дар баробари ин, барои ба мартбаҳои баланд расидан шоирони дарборӣ бояд ба шарту дарҳост ва қоидаҳои расмии дарбор мувоғиқат мекарданд. Шоир наметавонад ба истодагарӣ ва ғуур аз мамдуҳ талаби эҳтиёҷ кунад. Шамси Қайс дар ин бора менависад: «Ва аммо адаб дар суолу истеътоф (мехрубонӣ) он аст, ки аз мамдуҳ ба илҳоқ (илтимос ва илтиҷо) ва ибром (исрор, истодагарӣ) ҷизе талабад ва хештанро ба фунуни адаб ва анвои ҳунар биситояд ва истеҳқоқи (лаёқату қобилият) хеш ба анвои авотиф (мехрубонҳо) ва асноғи (хелҳои) аворифро (туҳфаҳоро) бознамояд, он гоҳ тақсир дар риояти ҳақ ва адои фазла мамдуҳ нисбат кунад... [18, с. 63]. Батадриҷ дар давраҳои Салчукӣён мадеҳа нисбат ба даврони Сомониён ва Фазнавиён аз нигоҳи муболигапардозӣ боз ҳам рангитар мегардад. Ситошномаҳои шоирон дар қадом шакли шеър, ки набошад, аз матлабҳои пур аз муболига дар васфи мамдуҳоне буд, ки ағлаб бӯе аз илму адаб набурда, танҳо ба ёрии ҳарҷу марҷи ҳоким бар ин сарзамин ба фармонравӣ расида буданд. Аммо ин ситошҳо, баҳусус ситоши устодони сухани форсӣ, дар асри XII дар баробари фавоиди адабӣ дорои нуктаҳои судманди таъриҳӣ, ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, динӣ ва ғайра мебошанд. Дар баробари ин, шоири дарборӣ муваззаф буд, ки дар вактҳои муайян дар васфи султон ва вобастагони вай ашъори зебо, устувор ва писандида бисарояд. Ин қасоид аз ҷониби ҳуди шоирон ё ровиён дар ҳузури подшоҳ, вазирону меҳтарон ҳонда мешуд ва дар сурати ҷалби ризоияти султон подоши муносиб ва дарҳӯр, ки истилоҳан “сила” ном дошт, ба шоирон ато мешуд. «Барҳе ашъори суханварони дарбор дар маҷлисҳои расмӣ аз қабили идҳо, шабҳои бошуқӯҳ, маросимҳои динӣ ва рӯзҳои мотам, ҳамҷунин ба муносибати таваллуд ё марги аъзои ҳонадони султон, омадани сафирони дигар кишварҳо, истиллоҳо ва ғайра навишта ва суруда мешуд. Аммо ашъори завқӣ, васфӣ, ошиқона ва тарабангезу амсоли онҳо, маъмулан, бо ҳузури ҳуди шоирон, аксаран дар маҳоғили айшё нӯши салотин иншод мегардид ва гоҳ мумкин буд бо навои мусикӣ ҳамроҳ шавад то бар шӯру лутғи маҷлис бияғзояд» [6, с. 40].

Аксари шоирони мулозими дарбордо илова бар шахси султон, ки мамдухи аслӣ ва ҳақиқӣ буд, афроди хонадон, вобастагону атрофиёни ўро мадҳ мекарданд ё дар таъзияти онон марсияҳо месуруданду душманонашонро ба саҳтӣ ҳаҷв мекарданд. Дар мавриди матолиб, рӯйдодҳо ва ашҳоси бешумори дигар, ки вобаста ба подшоҳ ва дастгоҳи салтанати ў буда, аз ҷониби шоирон ашъори зиёде навишта шудааст, аз қабили истилоҳо ва лашкаркашиҳо, набардҳо ва қатли омҳо, күшторҳо, забт ва ҳароб кардани шаҳрҳову деҳот, дастгиру мучозоти душманон, ҳокимону марзбонони кишварҳои дигар ва гайра. Ба таври мисол теъоди мамдуҳони Амир Муиззӣ аз миёни худуди зиёда аз 110 нафар буда, даҳ тан аз эшон подшоҳону амирону ҳокимони бузурги Салчуқӣ, Фазнавӣ ва дигарон буданд. Мамдуҳони дигари ў шоҳзодагон, амирони маҳаллӣ, вазирону афроди хонадони онон, ҳамчунин раисони девони расоил, бузургони аъёни вазирони Туркистон, Балх, Рай, Кирмон, Форс, Исфаҳон, Табас ва гайра будаанд ва на танҳо қасоид, балки таркибанду тарҷеъбандҳо, мусаммат, ҳатто бештари қитъаот, ғазалиёту руబоиёти Муиззӣ ба мадҳи қасон иҳтинос дорад.

Агар дар замони газнавиён ҳақиқати ҳастӣ ва меъёри ҳамаи ашё мамдуҳ қарор гирифта бошад, дар ин давра ситоишҳое дучор меоянд, ки мамдуҳ дар баробари Худованд қарор мегирад. Ба қавли Нодири Вазинпур, «шоирони қарнҳои панҷуму шашум салотинро баробари Худо ва расули акрам [с] қарор медоданд, аз ҳамаи коинот бартар медонистанд ва ҷунонки гузашт...итаот аз ононро ҳамчун намоз мешумурданд. Ин гуна суханон золимонро гирифтори ҷунуни худҳоҳӣ мекунаду раиятро мутанаффир месозад. Аз ин қарор мадоҳи муболигаомези суханварон василае буд барои фиребу бадномии мамдуи он ва беътиқодии мардумон ва дар ниҳоят ҷуз таҳқири худи шоирон ҳосиле надошт» [6, с. 180].

Баррасии девонҳои шоирони форсии асри XII нишон медиҳад, ки дар ин замон шумораи қасидаҳои сирф мадҳӣ, ки бидуни муқаддимаҳо, ки «маҳдуд» (маҳдуд) ном доранд, тадриҷан зиёд мешаванд [3, с.186]. Бо вуҷуди ин, аксари қасоиди шоирони замон қасидаҳои комил буд ва яке аз қисматҳои қасидаи мадҳӣ, ки аз ҷиҳатҳои мусбати ситоишномаҳо маҳсуб меёбанд, тағаззул мебошад. Агар мадҳи мамдуҳро, ки бештар сухани муболигаомез аст, сарфи назар намоем, матлаи қасидаҳои мадҳӣ тасвирҳои зебое аз ишқу майгусорӣ, лӯғзу чистон, манзараҳои гуногуни табиат ва ё дигар мавзӯт доранд, ки дорои хеле арзишҳои баланди бадӣ мебошанд. Истифода аз тағаззул бад- ин манзур сурат мегирифт, ки шеъри мадҳӣ монанди ғазал латофат ёбад ва мамдуҳ ба шунидани он иштиёқи бештаре пайдо қунад [11, с. 148]. Аз ин рӯ, ба қавли Ҳумоӣ, «Фарруҳию Захири Форобию Муиззӣ лутфи табъро дар тағаззулҳои ширину дилкаш нишон медоданд» [23, с. 210]. Беҳуда Н.Вазинпур тағаззулоти аксари ин қасоидро дар авчи ҷамолу арзиши ҳунарӣ қарор намедиҳад [6, с.219]. Падидай дигаре, ки дар асри XII хеле ривоҷ ёфт, ин худситоӣ ва муфоҳираҳои шоирона мебошад. Ривоҷи ин мавзӯъ ҳам ба таъсири адабиёти араб алокамандӣ дорад. Падидай мазкур дар адабиёти давраҳои Сомонию Фазнавӣ ҳам мушоҳида мешуд, аммо дар асри минбаъда ҷанбаи муболигавӣ қасб кардааст. Ҷун давраҳои пешин шоирони ин марҳала ҳам аз рӯи завқ ва писанди эҷодӣ, ҳарҷанд дар зимни фаҳр аз шоирони саромад ёдовар шудаанд, аммо аксари вақт нисбат ба адібони гузашта ба назари нек ва эътиқоди комил муносибат намудаанд [25, с.10]. Ба андешаи Нодири Вазинпур «Тамоми ниёзҳои аҳли адаб, бадбаҳтона, танҳо дар даргоҳи салотин бароварда мешуд ва ин бузургон барои начоти худ аз тангноҳо ва эҳсоси ҳақоратӣ, ки сабаби бечизӣ ва гумнои гулӯяшонро мефишурд, ноҷор аз мулозимати даргоҳи шоҳону мадҳи онон буданд, то бо такя бар арбоби қудрат ба молу ҷоҳ бирасанду манзалату маконат ёбанд. Рӯзгоре гирифтори андуҳи нони рӯзона буданд, аммо акнун ҳамнишини шаҳриёрон, бузургон, вазирону амсоли инон шудаанд, ки танҳо дасти иддае бисёр қалиле метавонист ба онон бирасад» [6, с. 510]. Вазинпур дар ин робита якчанд омилеро, аз қабили ниёзи мӯддӣ, ниёзи маънавӣ, ниёз ба ҳомӣ, ҳусни ҷоҳталабии шоирон, қӯшиш барои бақои осор, номбар мекунад, ки шоиронро водори муроҷиат ба дарборҳо месозад. Инчунин, илова менамояд, ки шоирон муҳимтарин василаи таблиғот ва ҳамдами айёми ғаму шодии подшоҳон буданд. Барҳе аз онҳо бештар авқоти худро дар дарборҳо сипарӣ месоҳтанд ва бо шоҳону амирон мусоҳиб буданд. Инон, бавижӣ, дар базмҳо ва гоҳ дар маросими хонадони салтанатӣ ҳозир мешуданд ва надими шоҳ, шоҳзодагон ва афроди дарборӣ буданд [6, с. 140-169].

Мавзуи асосии ашъори Муиззӣ, аслан, ситоиши шаҳсияти султон ва салтанати ў мебошад. Аз ин рӯ, дар саргҳи мамдуҳони шоир, пеш аз ҳама, султон Маликшоҳ қарор дорад. Тавре қаблан низ ишора шуд, Ҷалолиддин Муиззиддин ё ва-д-дин Абулфатҳ Маликшоҳ ибни Алп Арслон, сеюмин ва бузургтарин султони Салчуқиён мебошад, ки миёни солҳои 1072-1092 ҳукумат рондааст.

Амир Муиззӣ ба султон Маликшоҳ қасидаҳои зиёде бахшида ва дар ин қасоид бо истифода аз тамоми маҳорати шоирӣ ва таҳайюли эҷодии худ Маликшоҳро мавриди ситоиш карор додааст. Таваҷҷуҳи зиёд ба ин султон бесабаб нест, зеро шоир пайваста мулизими дарбори Султон Маликшоҳ ва Санҷар ибни Маликшоҳи Салҷуқӣ буд. Вай танҳо ба султон Маликшоҳ 130 қасида бахшидааст, ки аз ин миён дар 85 қасида Маликшоҳ мустақиман тавсиф шуда, дар як қасида, дар баробари сӯѓворӣ аз марғи ў ва Низомулмулк, ҳамзамон аз хислатҳои неки ў ёдоварӣ менамояд. Дар 26 қасидаи дигар дар иртибот бо воқеаҳои таъриҳӣ, аз ҷумла, футуҳоти султон дар Самарқанд, Туркистон, Бағдод, Рум, Шом, Рай, Нишопур, Мовароуннаҳр, ба меҳмонӣ рафтани шоҳ назди Ҳоча Низомулмулк, Шарафулмулк, Имодуддавла Советкин, дар таҳнияти иди Фитр, мунозираи килку тег, таҳнияти Наврӯз, таҳнияти иди Меҳргон, таҳнияти иди Азҳо ва таҳнияти валодати фарзанди султон шоир бо тамому маҳорати худ Маликшоҳро ситоиш мекунад. Муиззӣ ба султон Санҷар 87 қасида, 2 тағаззул, 1 таркиббанд ва 1 тарҷеъбанд бахшидааст. Аз ин шумора Муиззӣ дар 56 қасида ва 2 тағаззул ба тавсифи мустақими султон Санҷар пардохта, дар 29 қасидаи дигар дар иртибот ба воқеаҳои дигар ўро мадҳ кардааст. Аз ҷумла, дар таҳнияти бехбуд ёфтани Санҷар 2 қасида, дар таҳнияти иди Азҳо ва мадҳи султон 2 қасида, дар фатҳи Ғазнин ва мадҳи султон 4 қасида, дар мадҳи малик Санҷар ва Ҳоча Фаҳрулмулк 3 қасида, дар таҳнияти муроҷиати султон Санҷар аз Бағдод ба Нишопур 1 қасида, дар таҳнияти муроҷиати Санҷар аз ҷанг 1 қасида, дар мадҳи Султон Санҷар ва ҷангӣ Сова 1 қасида, дар васфи асп ва дар мадҳи малик Санҷар 2 қасида, дар васфи бӯг ва мадҳи султон 1 қасида ва таҳнияти валодати фарзанди султон 1 қасида суруда, бо тамоми ҳастӣ Султон Санҷарро ситоиш мекунад. Ба қавли Абдулҳусайн Зарринкӯб, дар байни қасоиди Муиззӣ мадоҳи Маликшоҳ ва Санҷар чунон аст, ки гӯй шоир худро дар ин ситоишҳо ҳарҷ мекунад, ихлосу хидмати фавқулода нишон медиҳад ва рост ё дурӯғ дар шодии онҳо худро шод ва дар ноҳурсандии онҳо худро ноҳурсанд фаро менамояд [9, с. 156]. Аз маҳсусиятҳои дигари адабиёти дарбории ин давра он аст, ки дар байни оғаридаҳои адабии шоирони маддоҳ анвои дигари шеърӣ, аз қабили ғазал, қитъа, рубоӣ, маснавӣ ва ғайра низ зиёд ба ҷашм мерасад. Маҳсусан, ғазал дар эҷодиёти Амир Муиззӣ, Анварӣ, Адӣ Собир, Заҳири Форӯбӣ ва дигарон мавқеи муҳим дошт ва ин ҷиҳати масъала аз тарафи муҳаққиқон А.Мирзоев, С. Шамисо, М.Л.Рейснер ва дигарон мавриди омӯзиш карор гирифтааст [169, с. 12; 269, 24; 200, 17], ки ниёз ба тавзехи зиёдатӣ надорад.

АДАБИЁТ:

1. Авғӣ, Муҳаммад. Лубобулалбоб / Муҳаммад Авғӣ: бо тасҳехи Эдуард Ч. Браун. Бо мӯқаддимаи Муҳаммад Қазвинӣ ва тасҳехоти ҷадид ва таълиқоти Сайд Нағисӣ, Техрон интишороти Ҳурмус, чопи аввал, 1389 ҳ. – 1082 с.
2. Амирқулов, Субҳон. Концепцияи мадҳи Рӯдакӣ. Садои Шарқ, 1977, №9, с. 132-137.
3. Ардашникова Н., Рейсиер М. История литературы Ирана в Средние века (IX-XVII вв.) / Н.Ардашникова, М.Рейсиер: - М.: ИСАА МГУ, ИД «Ключ-С», 2010. - 500 стр.
4. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс: Избранные труды. Т.1. – М.: ИВЛ, 1960. – 561 с.
5. Брагинский И.С. Из истории персидской и таджикской литературы. Избранные работы. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1972. – 524 с.
6. Вазинпур, Вахид. Мадҳ додги нанг бар симои адабӣ/ Нодир Вазинпур: Техрон: Интишроти Муин, 1374. – 575 с.
- 7.Faфуров Б. Г. Тоҷикон. - Китоби якум: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна.– Д.: Ирфон, 1998. – 701 саҳ.
8. Дабирӣ, Нажод Бадеуллоҳ. Салоҷиқа ва густариши адаби форсӣ/ Бадеуллоҳ Нажод Дабирӣ: Мачаллаи Ваҳид, шумораи 6, давраи 10, с. 659-667.
9. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла / Абдулҳусайн Зарринкӯб: маҷмӯаи нақди адабӣ. – Техрон: Интишороти илмӣ, чопи шонздаҳум, 1389. - 475 саҳ.
- 10.Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.-Т. 1, № 2-- М.: Типография А.Я.Нироенберга, 1914.–569 с.
11. Маҳчуб, Муҳаммад Ҷаъфар. Сабки ҳурносонӣ дар шеъри форсӣ. Баррасии муҳтассоти сабкии шеъри форсӣ аз оғози зуҳур то поёни қарни панҷуми хичҷӣ/Муҳаммад Ҷаъфар Маҳчуб: - Техрон: Интишороти Донишшоҳии олий, 1350. - 802 саҳ.
12. Мирзоев, А. Рӯдакӣ ва инкишофи ғазал дар асрҳои X-XV [Матн] / Абдулғанӣ Мирзоев. – Столинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1957. – 77 с.
- 13.Муиззӣ, Амир. Девони комил / Амир Муиззӣ: муқаддима ва тасҳехи Носири Ҳирӣ. Техрон. – 1362 ҳ.к.– 791 с.

- 14.Муиззӣ, Амир. Девон / Амир Муиззӣ: Бар асоси нусхай мусаҳех устод Аббос Иқболи Оштиёй. Муқаддима, тасҳех ва таълиқоти Муҳаммад Ризо Қанбарӣ. - Техрон, Интишороти Завол. – 1393 ҳ.к. – 1132 с.
- 15.Муътаман, Зайнуллобиддин. Таҳаввули шеъри форсӣ, с. 138 ва 139 Интишороти хофиз ва музаффарӣ, 1339. 416 сах.
- 16.Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеъру-л-ачам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон / Шиблии Нуъмонӣ: Ҷилди аввал ва дуюм.-Душанбе: ДДОТ, 2015.-500 сах.
- 17.Рейнер, М.Л. Эволюция классической газели на фарси (X-XIV века) / М.Л. Рейнер: - Москва: Наука,1989. - 224 стр.
- 18.Розӣ, Шамси Қайс. ал-Муъчам фӣ маойир-ил-ашъор-ил-Аҷам / Шамсиддин Муҳаммад Қайси Розӣ; Муаллифи сарсухану тавзеҳот ва ҳозиркунандай чоп Үрбутулло Тоиров.– Душанбе, Адиб, 1991, 464 с.
- 19.Самарқандӣ, Низомии Арӯзӣ. Ҷаҳор мақола / Низомии Арӯзии Самарқандӣ: мусаххех аллома Муҳаммад Қазвинӣ, Муҳаммад Муин, бо эҳтимоми Азизулло Ализода, Интишороти Фирдавс, чопи аввал, 1388. - 224 с.
- 20.Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави форсӣ / Забехуллоҳи Сафо: – Техрон, Интишороти Фирдавс, 1369. - 1150 сах.
- 21.Саъдиев С. Сӯзаний ва муҳити адабии Самарқанди асри XII / С. Саъдиев: - Душанбе: Дониш, 1974.- 163 сах.
22. Таърихи Систон / Ба тасҳехи Муҳаммадтакии Баҳор (Малик-уш-шуаро). - Техрон, 1381. – 436 с.
23. Ҳумоӣ, Ҷалолиддин. Маҳрам-ул-асрор – Маҷмуи мақолот/ Ҷалолиддин Ҳумоӣ: Бо эҳтимоми Носириддин Шоҳхусайнӣ. - Техрон: Интишороти Марворид, 1379. - 260 сах.
- 24.Шамисо, Сирус. Сайри газал дар шеъри форсӣ (Аз оғоз то имрӯз) [Матн] / Сируси Шамисо. – Техрон: Ромин, 1376. – 313 с.
- 25.Шарипов Б.Б. Афкори адабӣ ва танқидии Ҳоқонӣ /рисола барои дарёфти унвони илмии н.и.ф., Душанбе, 1995.
- 26.Шаҳидӣ, Саид Ҷаъфар. Татаввури мадеҳасароӣ дар адабиёти форсӣ то қарни шашум. Мундариҷ дар номаи менӯй-маҷмуаи сиву ҳафт гуфтор дар адаб ва фарҳангӣ эронӣ – зери назари Ҳабиб Яғмоӣ, Эрачи афшор бо ҳамкории Муҳаммад Равшан, с. 269, Интишороти Ҷовидон, чопи аввал, 1350.
- 27.Этте, Ҳерман. Таърихи адабиёти форсӣ/Ҳерман Этте: Бо тарҷума ва ҳавошии Ризозода Шафак. – Техрон: Интишороти Бунгоҳ, 1337. - 386 с.

REFERENCES:

1. Avfi, Muhammad. Lubabulbab / Muhammad Awfi: with corrections by Edward J. Brown. With an introduction by Muhammad Qazvini and new corrections and comments by Said Nafisi, Tehran, Hormuz Publishing House, first edition, 1389 AH. – 1082 p.
2. Amirqulov, Subhan. Concept of Rudaki's hymn. Sadoi Sharq, 1977, No. 9, p. 132-137.
3. Ardashnikova N., Reisier M. History of Iranian literature in the Middle Ages (10th-17th centuries) / N. Ardashnikova, M. Reisier: - M.: ISAA MGU, Publishing House "Klyuch-S", 2010. - 500 p.
4. Bertels E.E. History of Persian-Tajik literature / E.E. Bertels: Selected works. T.1. - M.: IVL, 1960. - 561 p.
5. Braginsky I.S. From the history of Persian and Tajik literature. Selected works. - M.: Main editorial office of vostochnoi literatury izdatelstva "Nauka", 1972. - 524 p.
6. Vazinpur, Vahid. Madh doghi ngang on the literary image/ Nadir Vazinpur: Tehran: Muin Publishing House, 1374. - 575 p.
7. Gafurov B. G. Tajiks. - The first book: The most ancient, ancient and medieval history. - D.: Irfan, 1998. - 701 pages.
8. Dabiri, Najod Badeullah. Seljuq and the spread of Persian literature / Badeullah Najod Dabiri: Vahid Magazine, issue 6, period 10, pp. 659-667.
9. Zarrinkub, Abdulhusain. With the caravan of Hulla / Abdulhusain Zarrinkub: a collection of literary criticism. – Tehran: Scientific Publications, sixteenth edition, 1389. - 475 pp.
10. Krymsky A.E. History of Persia, its literature and dervish theosophy.-Vol. 1, No. 2-- M.: Typography A.Ya. Niroenberga, 1914.-569 pp.
11. Mahjub, Muhammad Jafar. Khorasani style in Persian poetry. A brief stylistic review of Persian poetry from the beginning of its appearance to the end of the fifth century AH/Muhammad Ja'far Mahjub: - Tehran: Donishroyi Oli Publishing House, 1350. - 802 p.

12. Mirzoev, A. Rqdaki and the development of ghazal in the 10th-15th centuries [Text] / Abdulghani Mirzoev. – Stalinabad: Tajik State Publishing House, 1957. – 77 p.
13. Muizzi, Amir. The complete Divan / Amir Muizzi: introduction and correction by Nosiri Hiri. Tehran. – 1362 AH– 791 p.
14. Muizzi, Amir. Divan / Amir Muizzi: Based on the manuscript of the master Abbas Iqbal Oshtiyoni. Introduction, corrections and comments by Muhammad Reza Qanbari. - Tehran., Zaval Publishing House. - 1393 AH - 1132 p.
15. Mu'taman, Zainullabiddin. The development of Persian poetry, p. 138 and 139 Hafiz and Muzaffari Publishing House, 1339. 416 p.
16. Nomani, Shibli. She'r-ul-Ajam or the history of Iranian poetry and literature / Shibli Nomani: Volumes one and two. - Dushanbe: DDOT, 2015. - 500 p.
17. Reisner, M.L. Evolution of the classic Persian ghazal (10th-14th centuries) / M.L. Reisner: - Moscow: Nauka, 1989. - 224 p.
18. Razi, Shamsi Qays. al-Mu'jam fi ma'ir-il-ash'ar-il-Ajam / Shamsiddin Muhammad Qays Razi; Author of the introduction and comments and editor Urbutullo Toirov.– Dushanbe, Adib, 1991, 464 p.
19. Samarkandi, Nizami Aruzi. Four articles / Nizami Aruzi Samarkandi: revised by scholars Muhammad Qazvini, Muhammad Mu'in, with the approval of Azizullo Alizoda, Firdavs Publishing House, first edition, 1388. - 224 p.
20. Safa, Zabehullah. History of literature in Iran and in Persian territory / Zabehullah Safa: – Tehran, Firdavs Publishing House, 1369. - 1150 p.
21. Sa'diev S. Suzani and the literary environment of Samarkand in the 12th century / S. Sa'diev: - Dushanbe: Donish, 1974.- 163 p.
22. History of Sistan / Edited by Muhammad Taqi Bahar (Malik-ush-shuar). - Tehran, 1381. - 436 p.
23. Humoi, Jalaluddin. Mahram-ul-asror - Collection of articles / Jalaluddin Humoi: With the permission of Nosiriddin Shah-husaini. - Tehran: Marvorid Publishing House, 1379. - 260 p.
24. Shamiso, Sirus. A journey of ghazals in Persian poetry (From the beginning to the present) [Text] / Sirusi Shamiso. - Tehran: Romin, 1376. - 313 p.
25. Sharipov B.B. Literary and critical thought of Khoqani /dissertation for the degree of N.I.F., Dushanbe, 1995.
26. Shahidi, Said Ja'far. The evolution of the Middle Ages in Persian literature up to the sixth century. Contents in the menu-collection of thirty-seven sayings in Iranian literature and culture - under the supervision of Habib Yagmoi, Eraj Afshor in collaboration with Muhammad Ravshan, p. 269, Jovidon Publishing House, first edition, 1350.
27. Ette, Herman. History of Persian literature / Herman Ette: Translated and annotated by Rizozoda Shafaq. - Tehran: Bungoh Publishing House, 1337. - 386 p.